

## 12589 - Аз рӯи фаромӯшӣ хӯрдану нӯшидан дар рӯзи Рамазон

### савол

Ҳукми касе, ки аз рӯи фаромӯшӣ дар рӯзи Рамазон бихӯрад ва ё бинӯшад, чист?

### Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Ҳеч боке надорад ва рӯзааш дуруст мебошад, зоро Аллоҳ таъоло дар охири сураи Бақара фармудааст:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾.

(سورة البقرة: ۲۸۶).

**«Парвардигоро! Агар фаромӯш намудем ё хато кардем, моро бозхост макун».** (Сураи Бақара: 286).

Дар ҳадиси сахех аз расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) событ шудааст, ки Аллоҳ таъоло фармудааст: **«Ба таҳқиқ иҷобат намудам».**

Ҳамчунин аз Абуҳурайра (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) событ шудааст, ки мефармояд: **«Ҳар рӯзадоре, ки аз рӯи фаромӯшӣ бихӯрад ва ё бинӯшад, рӯзи худро идома бидиҳад, зоро Аллоҳ ўро хӯронидаву нӯшонидааст».** Муттафақун алайҳ. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим).

Инчунин агар аз рӯи фаромӯшӣ ҳамбистарӣ намояд, рӯзааш тибқи сахехтарин дидгоҳи донишмандон бо далели ояти собиқ ва ин ҳадиси шариф ва сухани зерини паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) дуруст мебошад, ки фармудааст: **«Касе ки дар моҳи Рамазон аз рӯи фаромӯшӣ ифтор кунад (чиuze бихӯрад ва ё бинӯшад), қазо ва каффорае бар ў воҷиб нест».** Ҳоким ин ҳадисро ривоят

карда, онро саҳеҳ донистааст. Албонӣ ин ҳадисро дар китоби "Саҳиҳу-л-ҷомиъ" (6070) ҳасан шуморидааст.

Лафзи ин ҳадис ҳамбистарӣ ва дигар шиканандаҳои рӯзаро дарбар мегирад, агар рӯзадор онро аз рӯи фаромӯшӣ анҷом бидиҳад. Ин аз раҳмат ва лутфу эҳсони Аллоҳ аст, ки бар ин неъмат ӯро ҳамду сипос мегӯем.